

# **Пешвоз гирифтани иди занон аз НИГОХИ ИСЛОМ**

[ Тоҷики – Tajiki – طاجیکيّة ]

**Таҳияи: Мисбоҳиддини Ҳомид**

2010 – 1431

**islamhouse**.com

# عيد الأم

« باللغة الطاجيكية »

إعداد وتقديم: مصباح الدين حميد

2010 - 1431

islamhouse.com

## **Пешвоз гирифтани иди занон аз нигоҳи ислом**

Аввал: Таърихи пайдоиши иди занон

Аз ҷумлаи идҳое ки аксари мардуми ҷаҳон барои пешвоз гирифтанаш эҳтимоми хосе медиҳанд (Рузи модарон ё ин ки иди модарон) мебошад, бо вучуди он ки дар рузи пешвоз гирифтанаш миёни мардуми ҷаҳон ихтилоф аст магар ин ки дар пешвоз гирифтанаш бо шакли ом иттифоқ аст.

### **Ин ид чи гуна пайдо шуд?**

Қисай пайдоиши ин ид ҷунин аст, ки гуё ки ҷандин ҳазор сол пеш Ҳудои марде ва Ҳудои зане буданд ки офтобро дар осмон ба ҳаракат дароварданд, ва ситораҳоро дар осмон дурахшон карданд, ва дар ин ривоятҳо ҳар сол суханҳову ривоятҳои дигаре илова мешуд.

Аз аввалин иловаҳое ки ба ин қисса ё афсона илова шуда буд, афсонаи машҳуре буд ки мардуми (Фричя, PHRYQIA) дар минтақаи (Осиёи хурд) онро бофта буданд мебошад, ва ин қисса ё афсонаро ба хотири ин руз нақл карданд.

Онҳо эътиқод доштанд ки Ҳудои зан Ҳудои муҳиме буд, ва аҳамияти хосе дошт ки номаш (Сибелей) духтари осмону замин буд, ва модари ҳамаи Ҳудоён буд, ба ҳамин хотир мардуми (Фричя) ҳар сол уро икром мекунанд, ва ин аввалин ва бидояти пешвозгирии ҳақиқи икроми модар буд.

Сипас Юунониҳо дар қадим омаданду барои пешвозгирии ин руз мавсими Баҳорро ихтиёр карданд ва дигар қавмҳо низ бо ҳар намуд эътиқодҳояшон нисбати он Ҳудои модар вақтеро муаян мекарданду

ҳар сол он рузро пешвоз мегирифтанд, то ин ки замони Масеҳият расид ва пешвозигирии ин рузро фахру шарафи Калисои модар (ибодатгоҳи масеҳиён) дониста барои калисоҳо тухфа мехариданду онро пешвоз мегирифтанд.

Хулоса ки ин ид аслу усули чандҳазор сола дошта бидояташ аз Фриҷяҳо буда то ин руз бо номҳову шаклҳо ва эътиқодҳову рузҳои гуногун онро аксари мардуми ҷаҳон пешвоз мегиранд.

### **Рузҳое ки мардуми ҷаҳон ин рузро ҳамчун иди модарон пешвоз мегиранд**

- 1) Мардуми Аргентина (якшанбеи дувуми моҳи октябр)
- 2) Мардуми Норвегия (якшанбеи дувуми моҳи феврал)
- 3) Мардуми Лубнон (рузи аввали даромадани фасли Баҳор)
- 4) Мардуми ҷануби Африко (рузи якшанбеи аввали моҳи май)
- 5) Мардуми Ҳинд (ruzҳои аввали моҳи октябр)
- 6) Мардуми Португалия (ҳаштуми декабр)
- 7) Мардуми Фаронса (якшанбеи охири моҳи май)
- 8) Мардуми Испониё (ҳаштуми декабр)
- 9) Мардуми Швейцария (якшанбеи охири моҳи май)
- 10) Мардуми Амрико (якшанбеи дувуми моҳи май)
- 11) Мардуми Ҷопон (якшанбеи дувуми моҳи май)
- 12) Мардуми Югословия (Сентябр)

Ҳамин тавр ҳамасола дар яке аз рузҳои феврал ё март рузи ҷаҳонии зан бо намойшу роҳпаймоиҳои эътирози қайд мешуд то соли 1975 иҷтимои умумии Созмони Милали Муттаҳид 8-уми марта Рузи ҷаҳонии занон эълон кард.

Дар собиқ Иттиҳоди шурави танҳо дар соли 1965 бо қарори Президюми Шурой Олии вакилони мардуми шурави 8-уми Март расман иди занон эълон шуд.

Дар Тоҷикистон вақте идҳои замони шуравиро бознигари мекарданд ҳаштуми март дар шумули идҳо боқи монд ва ба таърихи давраи истиқлолият ворид гашт (озоди)

### **Пешвоз гирифтани ин руз аз нигоҳи ислом**

Чуноне, ки дар боло зикр кардем ин ид ҳеч робитае ба дин яъне на ба Қурон ва на ба суннати Паёмбари Ислом надорад, балки чуноне ки маълум шуд ин ид аксаран аз ҷиҳати мардуми ғарб баъди роҳпаймоиҳову эътиrozҳо ба расмият шинохтаву пайдо шудааст, ва дур аз ҳамаи ашқоли таъолим ва тарбияи динии муҷтамаъи Исломи мебошад.

**Дустони азиз!** Бубинед ки онҳо дар тули сол фақат як рузро барои занону модарон ид эълон кардаанд, Ба Ҳудо қасам ки он маконату манзилате ки зан ё модар дорад фақат як рузро барояш ихтиёр кунем ин бисёр кам аст балки баръакс маконату бузургии модарро ба поён мебарад.

Ба Ҳудо қасам ки чуноне ки Ҳудованд барой зан ё модар маконату манзилат таъин кардааст касе натавонистааст барояш таъин кунад.

Аз Абуҳурайра (р.з) ривоят шудааст ки марде назди Паёмбар (с.в) омаду гуфт: Эй Расули Ҳудо ман беҳтарин муомилаву хушрафториямро бо ки кунам? Паёмбар (с.в) гуфт: Бо модарат, он мард гуфт боз бо ки? Паёмбар (с.в) гуфт: Боз бо модарат, он мард гуфт боз бо ки? Паёмбар (с.в) гуфт: Боз бо модарат, он мард гуфт: боз бо ки? Паёмбар (с.в) гуфт: Боз бо

падарат.

Аҳли илм ба чунин фикранд ки модар се баробари падар ҳақ дорад, чунки модар се марҳалай мушкилиро аз сараш мегузаронад, аввал мушкилоти ҳомиладори, дувум, мушкилоти тавалуд кардан, севум мушкилоти шир додану нашъунамои тифл, аммо дар тарбияти фарзанд падару модар баробаранд.

Пас оё ин модар ҳақаш ҳамин аст ки дар як сол як рузро барояш пешвоз бигирем?

Оё тамоми рузҳои сол барои шахсе ки ба хотири роҳати ту шабҳоро сари гаҳвораи ту зиндадори мекард, ва барои дарди ту гиря мекард, пешвоз бигири кифоят мекунад? Албатта на ҳаргиз кифоят намекунад.

Ба Худо ки мо кутоҳиҳои зиёде дар ҳақи модарон мекунем, ва ман худамро бадтарин ва пастарин инсон меҳисобам дар сурате ки барои модарам фақат як рузро пешвоз бигирам.

**Бародарону ҳоҳарони азиз!** Худовандро бе ниҳоят шукру сипос мегуем ки моро мусалмон ва аз падару модари мусалмон ба дунё овард, аммо давлатҳои Ғарб ки дар зери тарбияти куфри ба Худованд нашъу намо ва тарбият ёфтаанд ҳечгоҳ ҳаққи модарро ба ҷо оварда наметавонанд чунки табиъати онҳо чунин аст, ки ҳаряки аз онҳо вақто ки ба воя мерасад, аз падару модару аҳлаш дур рафта ба сар мебарад, ва мешавад вақтҳое, ки аз падару модараш моҳҳо ва балки солҳо дур мебошад, ба ҳамин хотир онҳо ин рузро ихтиёр кардаанд то ки фарзандро бо модараш як руз ҳам бошад якҷо кунанду ба у ҳадя пешкаш кунанд ки ҳатто қимати он ҳадя шояд чанд пули ноҷизе бошад.

**Агар мо ба суи ин ид аз ҷониби инсоният нигоҳ кунем пас у дар ҳақиқат кутоҳи аст, ва агар аз ҷониби иҷтимоъи ба суяш нигоҳ кунем дар ҳақ**

иқат шармандаги аст, ва агар ба суюш аз нигоҳи дини назар кунем пас у бидъати мардуде аст, ва агар ба суюш аз нигоҳи иқтисоди назар кунем пас у фурсатест барои дукондорон.

**Бародарону хоҳарони гироми!** Дини ислом ҳуқуқи занро комилан ба ҷо овардааст, Ҷаннатро зери пой модарон қарор додааст ва онҳоро дарвозае аз дарвозаҳои биҳишт барои фарзандонашон гардонидааст ва ризогии модаронро аз ризогии падарон муқаддам донистааст.

Ба модарам гуфтани ҳастам ки, эй модар! барои ту рузеро ихтиёр карда пешвоз гирифтаниянд, ман намедонам онҳо дар қадом хаёлҳо рафта бошанд, оё аз руи инсоф аст ки бароят фақат як рузро пешвоз бигирам, Ба Худои бузург қасам ки агар тамоми рузҳоямро барои ту бахшам ҳоло ҳам камаст, модари азизам ҳарвақто ки дунё дар назарам танг шавад руй зебои туро ба ёд биёрам дунё дар назарам бе ҳаду канор мегардад, модари азизам ҳарвақто ки дунё дар назарам торик гардад табасуми туро ба ёд меорам дунё дар назарам нурони мегардад.

Парвардигоро рузи вафотамро пеш аз рузи вафоти модарам гардон, ин дуъое буд ки ҳаррӯз мекардам локин аз ин руз ба баъд чунин дуъоро намекунам чунки чигуна ман тоқат қунам ки модарам барои ман ашк резад. Эй Худои ман чи қадар ман сангдилам маро бубахш, ба фикрам ин дуъо муносибтараст ки бигуям. Боро Илоҳо манро чуноне бигардон ки модарам дуст медорад ва рози мешавад. Боро Илоҳо модарамро дар паноҳат нигоҳ дор ва ҳамаи модарони дунёро Парвардигоро Омин